



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

734067, ш. Душанбе к. Нахимов, 64/14, Тел: (+992 37) 231-02-01

E-mail: tgfeu@tgfeu.tj Сомона: www.tgfeu.tj

№ _____ аз «___» _____ соли 2019

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҳисоботи моҳи феврالی соли 2019-ро оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунии «Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси чорӣ намудани раванди Болония» ба маълумоти Шумо пешниҳод менамояд.

Замима дар ҳаҷми 6 саҳифа.

Ректор

Хайрзода Ш.Қ.

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**ЛОИҲАИ РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ
БАРНОМАИ ГРАНТӢОИ ОЗМУНӢ**

Номи муассиса: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

**Номи лоиҳа: Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани
раванди Болония**

**ҲИСОБОТ
ОИД БА РАФТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲА
(дар моҳи феввали соли 2019)**

Душанбе, 2019

Ҳисобот

оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси чорӣ намудани раванди Болония

Маълумоти умумӣ:

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалӣ рушд/Бонки ҷаҳонӣ Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузории Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти оӣ» ба имзо расонида шуд.

Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 30.11.2018, № 07/1 ҷиҳати маблағгузории лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ «Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси чорӣ намудани раванди Болония»

Мақсад ва вазифаҳои лоиҳа:

Мақсади лоиҳа ташкил намудани фазои таълимӣ-инноватсионӣ бо дарназардошти азнавсозии стандартҳои таълимӣ, нақшаҳо, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо дар асоси принципҳои Раванди Болония, инчунин ҳамгирии таълим, тадқиқот ва чорӣ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ дар амалияи бизнеси миллии мебошад.

Вазифаҳои асосии лоиҳа иборатанд аз:

- Таҳия ва тасдиқи 6 номгӯи стандартҳои таълимӣ ихтисосҳои роиҷи донишгоҳ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо барои донишҷӯёни ихтисосҳои менечменти молиявӣ, менечменти инноватсионӣ, иқтисоди ҷаҳон, иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, таҳлили иқтисодӣ ва технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт.
- Таҳияи на камтар аз 8 номгӯи модули таълимӣ оид ба соҳибкории инноватсионӣ ва менечменти инноватсионӣ.
- Гузаронидани тренингҳо дар асоси интихоби пешакии номзадҳои шавқманд ва то ҳадде тайёрбуда бо назардошти баробарии гендер.
- Таҳия ва chopи 2 номгӯи китоби дарсӣ «Соҳибкории инноватсионӣ» ва «Менечменти инноватсионӣ» бо ду забон ба миқдори 4 ҳазор дона.
- Ташкил ва баргузории озмуни «Беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ» бо назардошти интихоби пешакии донишҷӯён, магистрон ва аспирантони донишгоҳ на кам аз 50 нафар.
- Амалигардонии на кам аз 4 беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ дар доираи фаъолияти бизнес-инкубатор, ки дар заминаи лоиҳа таъсис дода мешавад.
- Ташкили на кам аз 2 ширкати нави навоар ва пешкаш намудани на камтар аз 1 мол/хизматрасонии инноватсионӣ ба бозор.

Қисматҳои лоиҳа/самтҳои асосии фаъолият:

Компоненти 1 – Такмили барномаҳои таълимӣ дар заминаи татбиқи чараёни Болония дар чаҳорчубаи интиҳоби бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Компоненти 2 – Ташкили инфрасохтори муҳити таълимӣ-инноватсионӣ баҳри татбиқ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Муҳлати татбиқи лоиҳа:

Оғози лоиҳа: 1 декабри соли 2018

Анҷоми лоиҳа: 30 ноябри соли 2020

Сарчашмаҳои маблағгузори лоиҳа:

№	Сарчашмаҳои маблағгузорӣ	Сумма, сомонӣ	%
1.	Маблағи грант	2 293 111,00 сомони	97,1%
2	Саҳми муассиса	70 639,00 сомони	2,9%
	Ҷамағӣ	2 363 750,00 сомони	100%

Маблағгузори лоиҳа:

Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузорӣ:

Дар ин давра ба суратҳисоби махсуси лоиҳа дар ҳаҷми умумии 229311,0 сомонӣ маблағҳои транши аввали грант ворид гардид, ки 9,7 %-и маблағҳои умумии лоиҳаро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби донишгоҳ дар моҳи апрели соли 2019 маблағ ҷудо мегардад.

Азхудкунии маблағҳо (то 31.03.2019)

Дар давоми моҳи марти соли 2019 дар ҳаҷми 76220,39 сомонӣ маблағи грант азхуд карда шуд (тибқи нақша 187081,0 сомонӣ), ки 40,7 %-и нақшаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудкардашуда аз оғози татбиқи лоиҳа ба 177238,46 сомонӣ баробар аст, ки ин 77,3 %-и нақшаи молиявӣ аз аввали татбиқи лоиҳа (229311,0 сомонӣ) пешбинишударо ташкил медиҳад.

Ҳисоботи молиявӣ замима мегардад.

(Дар ҳолати иҷро нагардидани нақшаи давраи ҳисоботӣ бояд сабабҳои онро мушаххас нишон додан лозим аст.)

Ҳолати татбиқи лоиҳа:

Дар давраи ҳисоботӣ, чорабиниҳои зерин амалӣ гардида, натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

№	Номгуи чорабиниҳои нақшавӣ	Шарҳи натиҷаҳо
	Интиҳоби мушовирони маҳаллӣ барои омӯзиш ва таҳлили маводҳо, инчунин интиҳоби устодони донишгоҳ барои иштирок дар	Оид ба интиҳоби мушовирони маҳаллии ихтисосҳо ва мушовири маҳаллии кор бо Ташкилоти ғайридавлатӣ (ТҒД) аз тарафи гурӯҳи кории лоиҳа ба рӯзномаи «Рекламная

	тренингҳо	газета» №6 (926) аз 07.02.2019 (саҳ. 4,) ва сомонаи ДДМИТ эълон ҷой дода шуд. Инчунин фармоиши ректори донишгоҳ таҳти №26/И аз 06.02.2019 оид ба ташкили комиссияи интихоботии мушовирон иборат аз 5 нафар таҳия ва имзо гардидааст.
	Таҳияи вазифаҳои хизматӣ, баҳогузори, интихоби мушовири кор бо Ташкилоти ғайридавлатӣ (ТҒД), гузаронидани таҳқиқот коркарди маълумот ва таҳлили маводҳо, инчунин таҳияи ҳисоботҳо	Вазифаҳои хизматӣ ва шартнома бо мушовири маҳаллии кор бо ТҒД аз тарафи гурӯҳи корӣ таҳия ва аз тарафи роҳбари лоиҳа тасдиқ гардиданд. Рӯзи 17.02.2019 дар донишгоҳ озмуни интихоби мушовири маҳаллии кор бо ТҒД гузаронида шуд ва бо ғолиби ин озмун шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Тибқи Нақшаи татбиқи лоиҳа дар ин самт кор оғоз гардидааст.
	Таҳияи вазифаҳои хизматӣ ва ташкили гурӯҳи кории донишгоҳӣ бо мақсади мутобиқ намудани стандартҳои таълимии 6 ихтисоси роиҷи донишгоҳ ба низоми Болония аз ҳисоби кормандони масъули донишгоҳ ва шарикони хориҷӣ	Бо мақсади мутобиқ намудани стандартҳои таълимии 6 ихтисоси роиҷи донишгоҳ ба низоми Болония фармоиши ректори донишгоҳ таҳти №122/И аз 25.12.2018 ба имзо расида буд. Тибқи ин фармоиш дар ин самт, яъне таҳияи вазифаҳои хизматию ин гуруҳи кории донишгоҳӣ оғоз гардида, дар мӯҳлатҳои муқарраршудаи лоиҳа ба итмом расони мешавад. Инчунин равобити электронӣ бо шарикони хориҷӣ ба роҳ монда шуда, мукотиба давом дорад.
	Гузаронидани таҳқиқот, коркарди маълумот ва таҳлили маводҳои ҷамъовардашуда оид ба таҳияи талабот ва баҳодиҳии зарурияти мактабҳои олии дар самти баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисони муосир дар асоси талаботи истеҳсолот ва бозори меҳнат	Аз тарафи гурӯҳи корӣ уҳдадорихоӣ ТҒД дар самти таҳияи талабот ва баҳодиҳии зарурияти мактабҳои олии дар самти баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисони муосир дар асоси талаботи истеҳсолот ва бозори меҳнат таҳия гардида, аз тарафи роҳбари лоиҳа тасдиқ карда шуд. Рӯзи 07.02.2019 дар донишгоҳ озмуни интихоби ТҒД гузаронида шуд ва бо ғолиби ин озмун шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуда, кор оғоз гардид.

(Ҷадвали зерин тибқи чорабиниҳое, ки дар доираи қисматҳои лоиҳа дар давраи ҳисоботӣ ба нақша гирифта шудааст таҳия карда мешавад. Натиҷаҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои миқдорию сифати мушаххас нишон дода шаванд.)

Мушкилотҳое, ки ба рафти татбиқи лоиҳа таъсири манфӣ расонида истодаанд:

Бинобар сабаби ноором гаштани вазъи сиёсӣ дар Фаронса шарики Лоиҳа Донишгоҳи Версали Париж кам дар тамос гашта истодаанд. Барои рафъи ин мушкилот барои иваз кардани шарики Лоиҳа ба Вазорати маориф ва илми ҶТ мактуб ирсол карда шуд.

Ҳамоҳангсози лоиҳа

Сафаров Б.Г.

02.2019

